

127876 - Оё хунукии сахт барои тарк намудани намози ҷамоъат узри шаръӣ шуда метавонад?

савол

Касе, ки дар кишвари хеле хунук зиндагӣ мекунад ва метарсад, ки агар ба намози субҳ (ба масcid) равад, бемор мешавад, аз ин рӯ, дар хона намоз меҳонад, оё намози ў (дар хона) дуруст аст?

Ҷавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Намози ҷамоъат дар масcid бар мардони тавонманд воҷиб аст, зоро далелҳои зиёде бар он далолат мекунад. Баъзе аз он далелҳоро дар ҷавоби саволи рақами (120) ва рақами (8918) зикр кардем.

Суннат далолат мекунад, ки касе, ки дар хона намоз бихонад ва намози ҷамоъатро дар масcid нағузорад, агар бо сабаби узр бошад, ҳеч боке надорад.

Ибни Моча (793) аз Ибни Аббос (Аллоҳ аз он ду хушнуд бод) аз паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) ривоят кардааст, ки мефармояд:

«Касе ки аzonро бишнавад, vale ба масcid наояд, намози ў пазируфта намешавад, магар ин ки узре дошта бошад». Алbonӣ ин ҳадисро дар китоби "Ал-Ирво" (2/337) саҳех донистааст.

Агар бо пӯшидани либосҳои зиёд, гармкунакҳо, рафтани ба масcid бо мошин ва ғайра аз хунуки парҳез карда нашавад ва битарсад, ки агар ба намоз барояд, бемор мешавад, пас он барои тарк намудани намози ҷамоъат узр ҳисобида мешавад. Аммо агар аз хунуки парҳез карда шавад ва бими гирифторӣ ба беморӣ набошад, пас ин чиз (барои тарк намудани намози ҷамоъат) узр ҳисобида намешавад.

Бухорӣ (632) ва Муслим (697) аз Нофеъ ривоят кардаанд, ки ў гуфтааст: Ибни Умар дар шаби сарде дар Зачнон – кӯҳе дар байни Макка ва Мадина – аzon дод, сипас гуфт: Дар иқоматгоҳатон намоз бихонед. Сипас ба мо гуфт, ки расулуллоҳ (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) дар шабҳои сард ё боронӣ, дар сафар ба муazzин дастур

медод, то аzon бигүяду, баъд аз он бигүяд: «**Дар иқоматгоҳатон намоз бихонед**».

Хофиз (раҳмати Аллоҳ бар ўбод) гуфтааст:

Дар "Саҳиҳ"-и Абуавона омадааст: «**Шаби сард, борон ва ё шамол**». Ин далолат мекунад, ки ҳар яке аз ин се ҳолат барои нарафтан ба намози ҷамоъат узр шуда метавонад. Ибни Баттол дар ин масъала ичмоъро нақл кардааст, вале дар назди шофеиён машҳур ин аст, ки шамол танҳо дар шаб узр шуда метавонад ва зоҳири ҳадис ҳам далолат мекунад, ки ин се ҳолат маҳсуси шаб мебошад. Аммо дар "Сунан" аз тариқи Ибни Исҳоқ аз Нофеъ, дар ин ҳадис омадааст: «**Дар шаби боронӣ ва субҳи хеле хунук**». Дар ин масъала бо санади саҳех ҳадиси Абулмалиҳ аз падараш ворид шудааст: «**Рӯзе ба онон борон борид, пас ба онҳо иҷозат дод**». Дар ягон ҳадисе надидаам, ки дар он ба таври возех омада бошад, ки шамоли рӯз (барои нарафтан ба намози ҷамоъат) узр ҳисобида шавад. Вале қиёс (яъне қиёс намудани шамол ба борон ва сардӣ) илова кардани онро талаб мекунад.

Маънои сухани ў: «**Дар сафар**», зоҳири он далолат мекунад, ки ин ҳолат маҳсус ба сафар аст. Ривояти зерин, ки Молик аз Нофеъ дар бобҳои намози ҷамоъат ривоят кардааст, мутлақ аст, ки ҷумҳури донишмандон бар ин назаранд. Аммо қоиди "Мутлақ ба муқайяд баргардонида мешавад" далолат мекунад, ки ин ҳолат маҳсуси мусоғир аст. Дар ин маврид шахсе низ дохил мешавад, ки бо вучуди дар шаҳри худ буданаш намози ҷамоъат барояш машаққатовар аст, аммо касе, ки (намози ҷамоъат) барояш машаққатовар нест, ба ин чиз дохил намешавад. Аллоҳ донотар аст. Поёни сухан.

Абуисҳоқи Шерозӣ (раҳмати Аллоҳ бар ўбод) дар китоби "Ал-Муҳаззаб" (1/176) гуфтааст:

"Намози ҷамоъат бо узр соқит мешавад, ки узрҳо зиёданӣ, аз ҷумла: Бими зарар ба ҷон ё молаш бошад ва ё беморие дошта бошад, ки бо сабаби он ба масҷид рафтан барояш душвор бошад". Поёни сухан.

Нававӣ дар китоби "Ал-Маҷмуъ" (4/99) оиди узрҳое, ки ба хотири он тарк намудани намози ҷамоъат раво мегардад, суханронӣ намуда, мегӯяд:

"Хунукии саҳт ҳам дар шабу ва ҳам дар рӯз узр ҳисобида мешавад. Гармии саҳт дар пешин узр аст. Барф агар либосро тар кунад, узр ҳисобида мешавад". Поёни сухан.

Дар китоби "Ал-Мавсуъату-л-фиқҳияту-л-кувайтия" (16/281) омадааст:
"Хунукии сахт дар шаб ва ё дар рӯз ва инчунин гармии сахт аз чумлаи узрҳои умумиест, ки ба намози ҷамоъат нарафтанро раво мегардонад. Мақсад аз он: Хунуқӣ ё гармиест, ки аз он гармӣ ё хунукие, ки мардум ба он одат кардаанд, бештар бошад ва ё мардуми минтақаҳои гарм ё хунук ба он одат карда бошанд". Поёни сухан.

Боз дар китоби "Ал-Мавсуъату-л-фиқҳияту-л-кувайтия" (8/57-58) омадааст:
"Ва дар мавриди намози ҷумъа ва ҷамоъат бошад, донишмандон дар хунукии сахт ба намози ҷумъа ва ҷамоъат иштирок накарданро дар шаб ё рӯз ҷоиз донистаанд".

Поёни сухан.

Аллоҳ донотар аст.